



ВАРАҚАИ ИТТИЛООТӢ

Иттифоқи Ҳунармандони Тоҷикистон баҳогузори миллии талаботҳоро оғоз намуд.

Душанбе, 11 декабри 2014 – Иттифоқи ҳунармандони Тоҷикистон, ҳамчун ташкилоте, ки ҳунармандони тоҷикро як намуда малакаи онҳоро рушд медиҳад ва сифати маҳсулотҳоро беҳтар мегардонад ва соли 2012 таҳсис дода шудааст, тадқиқоти худро барои зоҳир намудани талаботҳо дар дастколаи ҳунармандиро оғоз намуд.

Саволномае, ки бо забони русӣ ва тоҷикӣ пешниҳод шуд, аз 41 савол иборат буда, ба гурӯҳи озмоишӣ, ки 50 нафарро дар бар мегирад, дар рафти “Намоишгоҳи зимистонаи ҳунарҳои дастӣ ва Рӯзи байнамилалии маъҷубон”, ки рӯзҳои 6-8уми декабри соли равон гузашт, дода шуд. Саволнома аз тарафи Иттифоқи ҳунармандони Тоҷикистон бо якҷоягии Ассотсиатсияи Миллии соҳибқори хурд ва миёна (АМСХМ ҶТ) ва Чезви зери сарпарастии Вазорати рушди иқтисодӣ ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон тайер карда шуд.

Мақсади тадқиқот дутарафа мебошад: аз як тараф – ин таъмин намудани барӯйхатгирии ҳунармандоне, ки дар Тоҷикистон қор ва зиндагӣ мекунад. Аз тарафи дигар саволнома талаботҳои асосии ҳунармандонро ва тавсияҳоро барои беҳтар намудани шароитҳои меҳнатӣ ва зиндагӣ маълум карда, бо ин роҳ таъмин намудани стратегияи комплекси аз тарафи Вазорати рушди иқтисодӣ ва савдори дар дасткола осон мегардонад. Муваффақияти ин ташаббус, ки дар савияи иттиҳоди ҷамъиятӣ оғоз меёбад, асосан дар қобилият ва тайёр будани идораҳои давлатии масъул дар таъмин намудани сиёсати муносиб ва қонунҳое, ки дар натиҷаи таҳлил пайдо мешаванд.

Маъракаи моҳи январ, пас аз он, ки Иттифоқи ҳунармандон саволномаҳоро дар ҳудуди Тоҷикистон паҳн менамояд оғоз мегардад, дар баробари ин ҳунармандон оиди сабаби асосии гузаронидани тадқиқот огоҳ мешаванд. Натиҷаҳои аввалин чоряки якуми соли 2015 пешниҳод карда мешавад.

Ин ташаббус дар доираи барномаи «Ҳунармандӣ ва соҳибқорӣ бо ҳамгироии минтақавӣ ва бозори савдои боадолат», ки аз тарафи Иттиҳоди Аврупо дар доираи барномаи Central Asian Invest маблағгузорӣ карда мешавад гузаронида шуда истодааст. Лоиха барои рушди ташкилотҳои хурд ва миёна дар ҳудуди Тоҷикистон ва Қирғизистон бо роҳи мустақам намудани дастколаи ташкилотҳои соҳибқори миёнарав равона карда шудааст.

Барои маълумоти иловагӣ метавонед ба роҳбари барномаи Cesvi Марко Алфиери (marcoalfieri@cesviverseas.org) ё мушовир оиди робита бо ҷомеаи Иттифоқи ҳунармандони Тоҷикистон Умед Алимов бо телефони 90 000 15 05, ё нишонаи электроники umed.alimov1990@gmail.com муроҷиат намоед.

Лоиҳа амалӣ мегардад:



Ташкилоти Cesvi дар Тоҷикистон

кӯч. Фирдавсӣ 16
734003, Душанбе
Тел: (+992 37) 224 67 28
e-mail:
tajikistan@cesvioverseas.org
www.cesvi.eu



Лоиҳа аз тарафи Иттиҳоди Аврупо маблағгузорӣ карда мешавад.

Намоёндагии Иттиҳоди Аврупо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Суроға: к. Адҳамов, хонаи 74
734013 Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон
тел: (+992 37) 221 74 07, 227 10 24
Факс: (+992 37) 221 43 21
Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu
http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/index_tg.htm

Иттиҳоди Аврупо аз 28 мамолики узв иборат аст, ки онон қарор доданд тадриҷан дониш, захира, ва тақдир хешро пайванданд. Ҳамроҳ таи 50 соли васеъшавӣ онҳо минтақаи устувор, демократӣ ва руштии бардавомро бунёд намуда, ҳамзамон гуногунияти фарҳангӣ, арзи таҳаммул ва кафолати озодии шахсино нигоҳ доштанд. Иттиҳоди Аврупо омода аст муваффақиятҳо ва арзишҳои бо мамолик ва қавмиатҳои берун аз сарҳадоти хеш бо ҳам бубинад. Аз ин лиҳоз, Иттиҳоди Аврупо дар Тоҷикистон аз соли 1992 инҷониб фаъолият бурда, ҳамасола барои руштии мамлакат тақрибан 25 млн. евро фароҳам менамояд.



Иттифоқи хунармандони Тоҷикистон

кӯч. Айни. 15, Душанбе
Тел: +992 (907) 111457
e-mail: huseyngulyamov@gmail.com
<https://www.facebook.com/groups/154847428047837/>



Клуби Хизмати Бишкек

кӯч. Чуӣ 245/1, Бишкек, Қирғизистон
Тел: (+996 312) 93 55 81
e-mail: office@bdk.kg



PromoFirenze, Шӯъбаи Палатаи саноат ва савдои Флоренсии
Виа дел Кастелло Д'Алтрафронте 11, 50122 Флоренсия, Итолиё
Тел. +39 055 267141
e-mail: laura.tettamanti@promofirenze.it
www.promofirenze.it



АМСХМ ҶТ

к. Лоик Шерали, 3
Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734003
Тел: (+992-44) 625-00-08
e-mail: info@namsb.tj www.namsb.tj
<https://www.facebook.com/namsb.tj>